



«ТАСДИК МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, д.и.и., профессор
Хушваҳтзода К.Ҳ.

«16»

2022 с.

ХУЛОСАИ

кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Диссертасияи Ҳабибов Далер Абдуллоевич дар мавзуи “Масъалаҳои ташаккулёбии маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ ба шинонномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 23.00.02 - Нижодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мувоғиқ аст.

Ҳабибов Д.А. соли 1992 факултети Шарқшиносии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси филолог хатм намудааст. Соли 2014 факултети муносибатҳои байналхалқии Академияи дипломатии ФР-ро бо ихтисоси мутахассиси муносибатҳои байналмилаӣ хатм намудааст. Дар марҳалаи омода намудани диссертасия Ҳабибов Д.А. аз соли 2015-2019 ҳамчун унвонҷӯйи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садрдин Айнӣ фаъолият менамуд. Ҳоло дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон машғули кор аст.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳони номзадӣ аз санаи 25-январи соли 2017, таҳти № 220 аз ҷониби Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст.

Роҳбари илмӣ - доктори илмҳои фалсафа, профессор Хидирзода М.У. дар Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд.

Вобаста ба натиҷаи муҳокимаи рисола хулосаҳои зерин қабул гардиданд:

Аҳамияти назарияи маркетинги сиёсӣ пеш аз ҳама бо талаботи умумӣ ба таҳқиқотҳои илмии ҳаёти ҷамъиятӣ, ки аз рӯйи нақши худ дар ҳаёти ҷомеа муҳим ва аз рӯйи соҳтори худ мураккаб аст, муайян карда мешавад. Бо инкишофи равишҳои демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, маркетинги сиёсӣ ба радифи ҳаёти сиёсии кишвар табдил меёбад. Муҳиммияти мавзуи пешниҳодшуда дар он ифода меёбад, ки назарияи маркетинги сиёсӣ умуман дар Тоҷикистон то ҳанӯз ба қадри кофӣ таҳқиқ

нашудааст ва ин шояд аввалин қўшиши таҳлили илмии падидаи мазкур бошад. Аз назари муаллиф, сабаби якуми вазъияти мазкур, пеш аз ҳама, ба табиати маркетинги сиёсӣ алоқаманд аст. Дар доираи илмҳои сиёсӣ, маркетинги сиёсӣ як қисми ба истилоҳ дар “сиёсатшиносии амалий” қарор дорад ва аз ин сабаб онро ба қисми технологий ҳаёти сиёсӣ нисбат додан мумкин аст. Сабаби дигари нокифоя таҳқиқ шудани мавзуи мазкур дар он ифода меёбад, ки густариши маркетинги сиёсӣ дар солҳои 90-уми асри XX дар ҳудуди Иттифоқи Советӣ, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳоеро дар миён гузошт, ки дар кишварҳои Ғарб дучор намегарданд.

Муҳиммияти муроҷиат ба ҷанбаи усулии таҳқиқоти мавзуи мазкур аз он сабаб аст, ки мағҳуми маркетинги сиёсӣ ва мағҳумҳои дар таҳқиқоти маркетинги сиёсӣ истифодашаванд дар сиёсатшиносии ватаний мансубият доранд.

Дар шинохти вобастагии умумии маркетинги сиёсӣ аз маркетинги тиҷоратӣ, мақсаднокии гузарондани як қатор мағҳумҳои бозори тиҷоратӣ ба мағҳумҳои бозори сиёсӣ бармеояд, ки омӯзиши тамоми равандҳо ва амалиётҳо бар асоси он дар назария ва амалияи маркетинги сиёсӣ лаҳзаи аввал мебошад. Тибқи таърифи дақиқи маркетшиноси британиягӣ О. Шонесси, - барои он ки истилоҳи «маркетинги сиёсӣ маъно дошта бошад (арзиши тавсифӣ), он бояд аксарияти равандҳои дар маркетинги тиҷоратӣ дохилшударо – таҳқиқот, таблиғот, интиқоли суроғавӣ, идоракунии маҳсулот ва ғ. нусхабардорӣ қунад». Тавсеаи ин қисми маркетинги сиёсӣ бо хусусияти ташаккулёбии бозори сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши умумии ҳамаи навъҳои маркетинг муайян карда мешавад.

Маркетинг дар аввали солҳои 90-уми асри XX дар Ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон ҳам пайдо гардид, ки бо оғози амалишавии ислоҳоти бозорӣ, доир гардидани гузаришҳои амиқи сиёсӣ-ҳокимијатӣ ва барқароршавии ниҳоди интихобҳои демократӣ вобаста мебошад. Ҳамзамон, ташаккулёбии босуръати бозори сиёсӣ ҷараён дошт, ки пайдоиши иштирокчиёни нави бозор дар симои ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва роҳбарони онҳо, инчунин номзадҳои мустақил, ки барои ниҳодҳои намояндагӣ дар тамоми сатҳҳо даъво доштанд ва дар муборизаи рақибона зимни интихоботҳо ширкат мекарданд, аз он шаҳодат медод.

Суръати баланд ва рақобатпазирии раванди интихоботии миёнаи солҳои 90-уми садсолаи бистум табиатан масъалаи бархурди

маркетингиро дар ташкил ва гузаронидани интихоботҳои озод, шаффоф, рақобатпазир, ки бо назария ва амалияи он дар кишварҳои собиқ шӯравӣ ҳанӯз касе ошно набуд, муҳим гардониданд. Аз ин сабаб интихоботҳои аввалин дар ин кишварҳо бо иштирок ва ёрии мутахассисони ғарбӣ доир гардиданд, ки дар рафти онҳо таҷрибаи татбиқи технологияҳои маркетинги сиёсӣ бе мутобиқгардонӣ ба шароит ва зеҳнияти овоздиҳандагон истифода гардид. Дар Тоҷикистон, бо сабаби вазъияти мураккаби ҷамъиятӣ-сиёсии солҳои 90-уми аспи XX, замоне ки саноат ва хоҷагии деҳот бар асари ҷанги шаҳрвандӣ аз байн рафт, сиёсишавии аҳолӣ ба ҳадди ниҳоии худ расид, дар кишвар на маркетинги бозорӣ, балки маркетинги сиёсӣ афзалият ёфт, ки замина барои он раванди гуфтушунид байни ҳукумати конститутсионӣ ва муҳолифони мусаллаҳи исломӣ, бо миёнаравӣ ва иштироки ташкилотҳои байналхалқӣ, кишварҳои кафил ва албатта маъракаҳои интихоботӣ, гардида буд. Эҳтимолан, маҳз ба шарофати истифодаи оқилонаи технологияҳои гуногуни маркетинги сиёсӣ, ба иштирокчиёни гуфтушунидҳо ба даст овардани сулҳу ризоият дар кишвари мо мӯяскар гардидааст.

Мақсади таҳқиқоти диссертациониро асосноккуни маркетинги сиёсӣ ҳамчун раванди табиӣ, vale барои Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди сиёсии нав, ки бо мантиқи худ ва талабот ба ҳаёти сиёсӣ фарқ мекунад, амал намуда ба маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва маъмурияти давлатӣ, тақсимбандии бозори сиёсӣ, мавқеъгирии молҳои сиёсӣ, нақши ВАО дар маъракаи интихоботӣ асоснок карда мешаванд, қатъӣ будани дастгоҳи зимни таҳқиқоти маркетинги сиёсӣ истифодашаванда ба низом дароварда мешавад.

Вазифаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар иҷрои вазифаҳои зерин баён карда мешаванд:

- омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии маркетинги сиёсӣ, моҳият ва масъалаҳои ташаккулёбии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- аниқсозии мағҳуми маркетинги сиёсӣ;
- муайян кардани нақши маркетинги сиёсӣ дар системаи мудирияти давлатии сиёсӣ;
- аз назар гузаронидани мағҳум ва вазифаҳои маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ;
- таҳлил кардани таҷриба ва масъалаҳои муҳими омӯзиши маркетингӣ ва ояндабинии тамоюлҳои бунёдёбии бозори сиёсӣ;

- омӯхтани хусусиятҳо ва масъалаҳои истифодаи технологияҳои маркетингӣ дар тақсимбандии бозори сиёсӣ, таҳияи «маҳсулот»-и сиёсӣ дар бозори сиёсӣ;
- баррасии нақши Воситаҳои ахбори омма ҳамчун абзори маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ.

Муҳимијати дарки илмии хусусиятҳо ва масъалаҳои рушди маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор ҳолатҳои табиӣ вобастагӣ дорад.

Аҳамијати назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки рӯовариҳои назариявӣ ва хулосаҳои рисола барои ба таври густурда омӯхтани масоили пайдоиш ва рушди маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши он дар идораи раванди маъракаҳои сиёсӣ ва интихоботӣ, идоракунии давлатӣ ва сиёсӣ ва таъсири онҳо ба интихоби сиёсии интихобкунандагон имконият фароҳам меорад.

Рӯовариҳои асосии диссертатсия ва маводи дар он умунигардонидашудаи таҷрибавиро метавон дар раванди таҳқиқоти минбаъдаи илмии масъалаи мазкур, дар тартиб додани дастуралмалҳои илмӣ ва илмӣ-методӣ, дар хондани курсҳои маҳсус оид ба ҷомеашиносии сиёсӣ ва маркетинги сиёсӣ мавриди истифода қарор дод. Таҳлили гузаронидашуда ва тавсияҳои таҳиягардида дар таҷрибаи банақшагарӣ ва доир соҳтани маъракаҳои интихоботӣ манфиатнок ҳоҳанд буд.

Асосҳои методологии тадқиқотро муносибатҳое ташкил медиҳанд, ки тарзи таҳлили системавӣ-функционалӣ истифода шуда, ба баррасии маркетинги сиёсии интихобот ҳамчун зуҳуроти ягона, ҳамчун системаи идоракунии равандҳои сиёсӣ ва муайян кардани сохтор ва вазифаҳои маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва идоракунии сиёсӣ имкон медиҳад.

Заминаи қонунгузорӣ ва амалии таҳқиқотро санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Русия, асарҳои илмии олимони маъруфи хориҷӣ, россиягӣ ва ватанӣ, маълумотҳои гуногуни дар нашрияҳои даврӣ ва шабакаи Интернет интишорёфта ташкил медиҳанд.

Навғониҳои илмии таҳқиқоти мазкур аз он иборатанд, ки 1. Таърифи маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ҳамчун фаъолият оид ба идоракунии раванди омӯзиш ва ояндабинии талабот ба “маҳсулот”-и сиёсӣ, созмон додани намудҳои нави он мутобиқи талаботҳо ва интизориҳои бозори сиёсӣ, боло бурдани ҷолибият ва пешбурди муваффақонаи “маҳсулот”-и мавриди ниёзбудаи сиёсӣ дар фазои интихоботӣ, бо истифодаи технологияҳои мутобиқ ва самараноки сиёсӣ-интихоботӣ, пешниҳод карда шудааст.

2. Чунин хусусиятҳои бозори муосири сиёсии ҷумхурӣ, ба монанди ташаккулнаёфта ва маҳдуд будани шумораи иштирокдорони он, парокандагӣ, якрангӣ ва ё нофаҳмо будани барномаҳои сиёсӣ пешниҳодшаванда ва роҳҳалҳои дигари масъалаҳои моҳияти иҷтимоӣ дошта, муайян карда шудаанд.

3. Махсусияти маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ дар Тоҷикистон нишон дода шудааст: мутобиқшавии сустӣ он ба шароитҳои иҷтимоӣ-сиёсии кишвар, доираи маҳдуди технологияҳои сиёсӣ-маркетингии истифодашаванда дар шароити рушднаёфта будани ҷомеаи шаҳрвандӣ, фарҳанги шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки самаранокии маркетинги сиёсиро дар Тоҷикистони муосир кам меқунанд.

4. Хулоса дар бораи он бароварда шудааст, ки дар замони муосир таҳқиқотҳои сиёсӣ-маркетингӣ ва ояндабинии маъракаҳои сиёсӣ-интихоботӣ бовуҷуди зарур буданашон, ҳанӯз комилан инкишоф наёфтаанд, онҳо дар ҳолатҳои нодир ба таври маҳдуд, сода ва ғайрикасбӣ доир карда мешаванд.

5. Чунин махсусиятҳои истифодай технологияҳои таҳия кардан ва пешбуруди “маҳсулот”-и сиёсӣ ҳамчун содагӣ ва якрангии тавсифҳои имиции намудҳои пешниҳодшавандай “маҳсулот”, паст кардани сифатҳои барномавӣ-сиёсӣ дар баробари пурзӯр намудани шаҳсигардонии он, водор кардани интихобкунанда ба интихоби эҳсосотӣ, на мақсадноки “маҳсулот”-и сиёсӣ, истифодай табиатан расмии фақат муоширатҳои нисбатан машҳури сиёсӣ (матбуот, интиқоли суроғавии маводҳои таблиғотӣ, тасарруфи варақагӣ, таблиғоти берунӣ), самтгирӣ ба созмон додани имиҷи сарварони сиёсӣ, на ҳизбҳои сиёсӣ, истифодай технологияи воситаҳои маъмурии ҳокимияти давлатӣ, ҷудо карда шудаанд.

6. Тарзи таҳқиқи мақсаднок, вазифавӣ, имиҷӣ, иттилоотӣ-таҳлилий ва захиравӣ ба арзёбии самаранокии маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ асоснок карда шудаанд, ки ҳамчун асос барои муайянкунии меъёрҳои ин самаранокӣ хизмат карда метавонанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар идомаи раванди коркарди назариявии масъалаҳои асосии маркетинги сиёсӣ бо хусусиятҳои ташаккули бозори сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта мешавад. Тавсия карда мешавад, ки ба равандҳои иҷтимоию сиёсии ҷомеа, баҳои объективӣ дода шаванд, баъдан доираҳои масъул

дар умум муносибати таҳқиқшудаю санцидашудаи илмиро нисбати падидаҳои ҳассоси маркетинги сиёсӣ ихтиёр намоянд.

Дар зимни ин метавон маводҳои рисоларо дар таълими фанҳои сиёсатшиносӣ, сиёсатшиносии амалий, мочарошиносӣ, асосҳои менечменти сиёсӣ ва равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ ба сифтаи таълими курси маҳсус истифода намуд.

Корҳои нашршуда ва автореферат мазмуни асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Мақолаҳои илмии муаллиф, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

1-М. Ҳабибов Д.А. Миграционные процессы в Республике Таджикистан. -Душанбе. «Ирфон». 2015.104 с.

2-М. Ҳабибов Д.А. Некоторые теоретические и практические вопросы государственного регулирования избирательной кампании (на примере Республики Таджикистан)// Вестник Университета(Российско-Таджикский (славянский) университет). 2016. №1(52). –С.114-119. ISSN: 2077-8325

3-М. Ҳабибов Д.А. Маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ// Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови АИ Ҷ.Т.Душанбе. 2016. №4 –С. 81 – 86. ISSN 0235-005X.

4-М. Ҳабибов Д.А. СМИ в качестве инструмента политического маркетинга в избирательной кампании// Вестник Таджикского национального университета. 2016.№2/1(193). –С. 297 – 303. ISSN 2413-5151

5-М. Ҳабибов Д.А. Мағҳум ва намудҳои маркетинги сиёсӣ// Тоҷикистон ва ҷаҳони имruz. Маркази тадқиқоти стратегии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.2016.№1(51). С. 58 – 64. ISSN 2075 – 9584

6-М. Ҳабибов Д.А. Политический маркетинг в избирательной системе// Вестник Таджикского национального университета. 2016. № 2/2(197). –С. 297 – 303. ISSN 2413-5151

Диссертатсияи Ҳабибов Далер Абдуллоевич дар мавзуи: “Масъалаҳои ташаккулёбии маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ пешниҳод гардидааст, кори илмии анҷомёфтаи бунёдӣ буда, тамоми ҳусусиятҳои кори диссертациониро дар худ ифода менамояд.

Кори диссертационии мазкур барои ҳимоя дар Шурои диссертационии 6Д.КОА.001 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Хулоса дар бораи диссертасияи Ҳабибов Далер Абдуллоевич дар маҷлиси кафедраи сиёsatшиносии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардидааст.

Дар маҷlis 15 нафар иштирок намуданд. Натиҷаҳои овоздиҳӣ: «тарафдор» - 15 нафар., «муқобил» - нест, «бетараф» - нест, протоколи №6, аз 14 декабря соли 2022.

Мудири кафедраи сиёsatшиносии
факултети фалсафаи ДМТ
н. и. с., дотсент

М.М. Абдулҳақов

Котиби маҷлиси кафедра

У. Исаев.

Имзои М.М. Абдулҳақов
ва У. Исаевро тасдик менамоям.



Э.Ш. Тавқиев

Сардори раёсати кадро
ва қисми маҳсуси ДМТ

«14» декабря соли 2022.